

**ҚИСМИ 1. МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ ҲАЙАТИ МИҚДОРӢ ВА СИФАТИИ СОҲИБОНИ ҚОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОҚ**

**Ҷадвали №1**

<b>Миқдори умумии Саҳҳомон</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 5% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 10% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 20% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 50% ва зиёд аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>	<b>Ном ва насаби шахсоне, ки 75% ва зиёда аз он қоғазҳои қиматнокро соҳиб мебошанд</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1 н	-	-	-	-	Зайдов Х, Ҳ

**Ҷадвали №2**

<b>Номгуи пурраи шахси ҳуқуқи ё ном ва насаби соҳиби ҳақиқии саҳмияҳо</b>	<b>Ҷойгиршавии шахси ҳуқуқи ё ҷои истикомати шахси воқеӣ (факат бо ризоияти шахси воқеӣ нишон дода мешаванд)</b>	<b>Ҷои кори пештара дар 5 соли охир</b>	<b>Вазифаи ишғолнамуда дар шурои директорони дигар ҷамъиятҳо</b>	<b>Миқдори соҳибӣ кардани қоғазҳои қиматноки дигар ҷамъиятҳо</b>	<b>Андозаи мукофоти гирифташуда</b>	<b>Шакл гирифтани мукофот</b>
Зайдов Ҳурматулло Ҳайбуллоевич	-	ҶСК «Тоҷикгидромонтаж»	-	-	-	-

